

# Асри якум

## Ҳодисаҳои муҳим

### Таваллуди Исо (2 п.а.милод)



Мат.1,18-25/Луқ,2,1-20  
2 сол п.а.милод Масеҳ таваллуд шуд (соли таваллудаш вақти тайёр кардани календар нодуруст ҳисоб шуд).

### Дар маъбад (11 б.а.милод)



Луқ,2,41-52  
Вақте ки Исо 12 сола буд, вай дар иди песоҳ бо волидонаш ба маъбад рафт (Луқ,2,42).

### Таъмиди Масеҳ (29 б.а.милод)



Мат.3,13-17/Марқ,1,911/Луқ,3,21-23  
Вақте ки Исо 30 сола буд, хизматро бо таъмидаш сар кард (Марқ,1,10).

### Тўй дар Канъон (~29 б.а.милод)



Юҳ,2,1-11  
Исо дар як тўй обро ба шароб табдил дод (Юҳ,2,9).

### Поккунии якуми маъбад (~30 б.а.милод)



Юҳ,2,13-25  
Исо дар аввали хизматаш хонаи падарашро пок кард (Юҳ,2,15).

### Яҳё кушта мешавад (~31 б.а.милод)



Мат.14,1-12/Марқ,6,14-29/Луқ,9,7-9  
Яҳёи Таъмиддиҳанда аз шоҳ Ҳирудус кушта шуд (Мат.14,10).

### Хўрок барои 5000 (~31 б.а.милод)



Мат.14,13-21/Марқ,6,30-44/  
Луқ,9,10-17/Юҳ,6,1-15  
Исо бо 5 наф ва 2 моҳӣ 5000 мардонро бо оилаҳошон сер кард (Мат.14,19).

### Мавизаи кўҳӣ (~32 б.а.милод)



Мат.5-7  
Исо дар болои як кўҳ як мавизаи машҳур дошт (Мат.5,1-2).

### Даромад ба Уршалим (Яш, 6.4.32 б.а.милод)



Мат.21,1-11/Марқ,11,1-11/  
Луқ,19,28-40/Юҳ,12,12-19  
Исо дар рўзи яқшанбе пеш аз песоҳ дар болои як хар ба Уршалим даромад (Мат.21,10).

### Поккунии дуюми маъбад (Дш, 7.4.32 б.а.милод)



Мат.21,12-17/Марқ,11,15-19/Луқ,19,45-48  
Исо дар охири хизматаш хонаи падарашро пок кард (Мат.21,12).

### Баҳс бо фарисиён (Сш, 8.4.32 б.а.милод)



Мат.21,23-25,46/Марқ,11,27-13,37/  
Луқ,20-21  
Исо ба саволҳои фарисиён ҷавоб дод (Мат.21,23).

### Равғани молидани Исо (Чш, 9.4.32 б.а.милод)



Мат.26,6-13/Марқ,14,3-9  
Як зан сари Исоро бо равғани қиматбаҳо молид (Мат.26,7).

### Иди песоҳ (Пш, 10.4.32 б.а.милод)



Мат.26,17-30/Марқ,14,12-26/  
Луқ,22,7-38/Юҳ,13-17  
Исо бо шогирдонаш песоҳро қайд кард → барраи песоҳ (Мат.26,20).

### Ба салиб кашидани Исо (Чу, 11.4.32 б.а.милод)



Мат.27,32-56/Марқ,15,21-41/  
Луқ,23,26-49/Юҳ,19,17-30  
Исо дар нисфи рўз меҳкўб шуд (Луқ,23,33).

### Исо дар қабр (Ша, 12.4.32 б.а.милод)



Мат.27,57-66/Марқ,15,42-47/  
Луқ,23,50-56/Юҳ,19,38-42  
Дар рўзи шанбе Исо як рўзи пурра дар қабр истод (Мат.27,60).

### Бархестани Исо (Яш, 13.4.32 б.а.милод)



Мат.28,1-10/Марқ,16,1-14/  
Луқ,24,1-43/Юҳ,20,1-29  
Баъд аз се рўз Исо аз мурдагон бархост (Мат.28,9).

### Болошавии Исо (23.5.32 б.а.милод)



Марқ,16,15-20/Луқ,24,50-53/Аъм,1,9-11  
40 рўз пас аз бархестани Исо ба осмон боло шуд (Аъм,1,3).

### Песоҳ (2.6.32 б.а.милод)



Аъм,2,1-4  
50 рўз пас аз бархестани Рўҳулқудс мисли забонҳои оташин бар шогирдон омад (Аъм,2,3).

### Сангсор кардани Истефанус (33 б.а.милод)



Аъм,6,8-7,60  
Як сол баъд аз хизмати Исо Истефанусро сангсор карданд (Аъм,7,58).

#### Истеф.

### 1. Сафари Павлус (50 б.а.милод)



Аъм,12,24-15,4  
Павлус бо Барнаббо ба сафари якум рафт (Аъм,12,25).

### 2. Сафари Павлус (50-52 б.а.милод)



Аъм,15,36-18,22  
Павлус бо Сило ба сафари дуюм рафт (Аъм,15,40).

### 3. Сафари Павлус (52-59 б.а.милод)



Аъм,18,23-21,19  
Павлус ба сафари сеюм рафт (Аъм,18,23).

### Сафар ба Рум аз Павлус (59-62 б.а.милод)



Аъм,27-28  
Павлус дар асири сафари чорумро сар кард (Аъм,27,1).

### Хароб шудани Уршалим (70 б.а.милод)



-  
Аз таърих мо медонем чихел Уршалим аз Румиён вайрон карда шуд.

### Масеҳият (>32 б.а.милод)



-  
Ин хел масеҳият сар шуд.

## Зиндагии расулон

### Яҳудои Исқариютӣ (32 б.а.милод)



Мат.27,3-10/Аъм,1,17-20  
Яҳудо худро, баъд аз фурухтани Масеҳ, дор кашид (Мат.27,5).

### Яҳқуб – Забдой (~44 б.а.милод)



Аъм,12,1-2  
Яҳқуб аз Шоҳ Ҳирудус бо шамшер кушта шуд (Аъм,12,2).

### Матто (~ б.а.милод)



-  
Матто аз рӯи таърих шояд бо оташ кушта шуд.

### Филиппус (~52 б.а.милод)



-  
Филиппус аз рӯи таърих ҳашт сол баъд аз Яҳқуб дар Ҳирапўли сангсор шуд.

### Шимъўн (~ б.а.милод)



-  
Мо аз таърих намондем чихел ва кай Шимъўн кушта шуд.

### Барталмо (~ б.а.милод)



-  
Мо аз таърих намондем чихел ва кай Барталмо кушта шуд.

### Тумо (~ б.а.милод)



-  
Аз рӯи ривоятҳо Тумо дар Ҳиндустон аз аскарон бо найза кушта шуд.

### Яҳқуб – додари Масеҳ (~62 б.а.милод)



-  
Аз рӯи таърих Яҳқубро, баъд аз суд карданаш, сангсор карданд.

### Яҳқуб – додари Масеҳ Петрус (~65 б.а.милод)



-  
Таърихӣ маълум аст, ки Петрус сар ба поён дар сирки румӣ аз Нерон ба салиб кашида шуд.

### Павлус (~66 б.а.милод)



-  
Аз рӯи таърих Павлус бо фармони Нерон кушта шуд.

### Яҳқуб – Ҳалфой (~ б.а.милод)



-  
Мо аз таърих намондем чихел ва кай Яҳқуб кушта шуд.

### Яҳудо (~ б.а.милод)



-  
Нишонаи Яҳудо як таёқ буд, барои он ки вай аз рӯи ривоятҳо бо таёқ кушта шуд.

### Андриёс (~ б.а.милод)



-  
Андриёс аз рӯи таърих дар Юнон дар як салиби Х-шакл меҳкўб шуд.

### Асирии Юҳанно (~90 б.а.милод)



-  
Тақрибан дар соли 90 Юҳанно ба қазираи Патмус ронда шуд.

### Марги Юҳанно (~98 б.а.милод)



-  
Дар соли 98 Юҳанно, ҳамчун ягона расул, марги табииро дид.

## Китобҳо ва мактубҳои АЧ

➔ Сафарҳои расулон